

Саволҳои имтиҳони хатм барои факултети фармасевтӣ аз фанни Фармакология.

@4 Мафхуми фармакология. Предмет ва вазифаҳои фармакология.
Понятие о фармакологии. Предмет и задачи фармакологии.

@4 Мафхуми моддаи доругӣ ва шаклҳои доругӣ. Фармакопеяи давлатӣ. Аҳамият он.
Понятие о лекарственном веществе и лекарственной форме. Примеры по лекарственным формам.
Государственная фармакопея и её значение.

@4 Намудҳои меъер, васеъияти таъсири терапевтии доруҳо.
Виды доз, широта терапевтического действия лекарственных средств.

@4 Қисмҳои асосии фармакология. Мафхуми фармакокинетика, фармакодинамика ва фармакотерапия. Намудҳои фармакотерапия.
Основные разделы фармакологии. Понятие о фармакокинетике, фармакодинамике, фармакотерапии. Виды фармакотерапии.

@4 Марҳилаҳои ба даст овардани воситаҳои дору. Принципиҳои таснифи воситаҳои доругӣ.
Этапы создания лекарственных средств. Принципы классификации лекарственных средств.

@4 Роҳҳои воридкунии дору ба организм, аҳамияти он. Чаббиш ва пахншавии дору дар организм.
Пути введения лекарственных средств, их значение. Всасывание и распределение лекарственных средств в организме.

@4 Роҳҳои ихроҷи дору аз организм, аҳамияти он.
Пути выведения лекарственных средств из организма, их значение.

@4 Табдилёбии химиявии доруҳо (биотрансформация ва конъюгация), индуксияи микросамалии ферментҳои чигар. Дастрасии биологӣ доруҳо.
Химические превращения лекарственных средств (биотрансформация и конъюгация), индукция микросомальных ферментов печени. Биологическая доступность лекарственных веществ

@4 Биотрансформасия ва конюгасияи маводҳои доругӣ.
Биотрансформация и конъюгация лекарственных веществ

@4 Намудҳои таъсири дору. Таъсироти ноҳолам хангоми истифодаи доруҳо.
Виды действия лекарственных средств. Нежелательные эффекты при применении лекарственных средств.

@4 Ҳолатҳои патология, ки хангоми такроран истифода бурдани дору ба вучуд меоянд. Мисолҳо.
Явления при повторных применениях лекарственных средств. Пример.

@4 Ҳолатҳои, ки хангоми якҷоя истифода бурдани дору ба вучуд меоянд. Мисолҳо.
Явления при комбинированном применении лекарственных средств. Пример.

@4 Ҳамтаъсирии доруҳо: фармакологи, фармасевти; намудҳои номутобикии доруҳо.
Взаимодействие лекарственных средств: фармакологическое, фармацевтическое; виды несовместимости лекарственных средств.

@4 Таъсирҳои ноҳолами маводҳои доругӣ. Мисолҳо.
Нежелательные эффекты лекарственных средств. Примеры.

@4 Моддаҳои ғайрибиологӣ, ки дар таркиби растаниҳо вучуд доранд, аҳамияти онҳо. Мафхуми фитофармакология ва фитотерапия.

Биологически активные вещества, содержащиеся в лекарственных растениях и их значение.
Понятие о фитотерапии и фитотерапии.

@4 Принципы лечения острых отравлений лекарственными средствами.

@4 Номенклатура в Рухати асосии маводҳои доруғи (РМД) (СОЛС) ва Формуляри РМД Ҷ.Т
Номенклатура и СОЛС и Формуляр ОЛС РТ.

@4 Роли провизор дар ҳалли вазифаҳои фармакотерапия
Роль провизора в решении задач фармакотерапии

@4 Анестетикҳои маҳаллӣ (караҳтқунанда). Механизми таъсири доруғи. Талабот ба анестетикҳои маҳаллӣ. Намудҳои анестезия (караҳтқуни)
Анестезирующие средства, механизм их действия. Требования, предъявляемые к анестезирующим средствам.

@4 Анестетикҳои маҳаллие, ки ҳангоми беҳисқунии инфилтратсионӣ истифода мебаранд.
Механизми таъсири доруғи. Нишондод.
Местные анестетики, механизм их действия. Виды местной анестезии.

@4 Талабот ба анестетикҳои маҳалли, тавсифи доруғи гуруҳи гуногун. Истифодабарӣ.
Требования, предъявляемые к местноанестезирующим средствам и сравнительная характеристика препаратов из каждой группы. Показания к применению местноанестезирующих средств.

@4 Анестетикҳои маҳаллие, ки ҳангоми беҳисқунии ноқилӣ истифода мебаранд. Механизми таъсири доруғи. Нишондод.
Местные анестетики, применяемые при проводниковой анестезии. Механизм действия препаратов. Показания к применению.

@4 Анестетикҳои маҳаллие, ки ҳангоми беҳисқунии сатҳӣ истифода мебаранд. Механизми таъсири доруғи. Нишондод.
Местные анестетики, применяемые при поверхностной анестезии. Механизм действия препаратов. Показания к применению.

@4 Доруғи банданда. Тасниф ва механизми таъсир. Нишондод.
Вязущие средства. Классификация. Механизм действия. Показания к применению.

@4 Доруғи фарогиранда. Механизми таъсири доруғи. Нишондод.
Обволакивающие средства, механизм действия и их использование.

@4 Доруғи адсорбентӣ. Механизми таъсири доруғи. Нишондод.
Адсорбирующие средства, механизм действия, применение.

@4 Доруғи озурдақунандаи нуги асабҳо. Механизми таъсир ва нишондод.
Вещества, раздражающие нервные окончания. Механизм их действия. Применение.

@4 Доруғи барои муолиҷаи галуқома, механизми таъсири доруғи. Таъсири ноҳуши доруғи.
Препараты для лечения глаукомы, механизм действия препаратов. Побочные эффекты.

@4 Тавсифи клиника-фармакологии М-холиноблокаторҳо барои муолиҷаи реше меъда.
Механизми таъсири доруғи. Нишондод.
Клинико-фармакологическая характеристика М-холиноблокаторов для лечения язвенной болезни желудка. Механизм действия. Показания к применению.

@4 Ганглиоблокаторҳо, механизми таъсир, доруғи, нишондодҳо.

Ганглиоблокаторы, механизм действия препаратов, применение. Побочные эффекты.

@4 Дорухои гурухи атропин. Механизми таъсир, истифодабари. Препараты группа атропина. Механизм действия. Применение в практической медицине. Побочные эффекты.

@4 Адrenomиметикҳо, таъсири фармакологи, дорухо ва нишондод барои истифодабари Адrenomиметические средства, фармакологические эффекты, показания к применению.

@4 Намудҳои наркоз. Мафҳуми наркози омехта, комбинативи ва потенсирундашуда. Види наркоза. Понятие о смешанном, комбинированном и потенцированном наркозе.

@4 Дорухо барои наркози ингалясионии. Механизми таъсири дорухо. Тавсифи физико-химиявии дорухои хар як гуруҳ. Таъсири нохуши дорухои наркоз. Средства для ингаляционного наркоза. Механизм действия. Нежелательные эффекты.

@4 Дорухо барои наркози гайрингалясионии. Хусусиятҳои таъсири дорухо. Таъсири нохуши онҳо. Средства для неингаляционного наркоза. Особенности действия препаратов. Побочные эффекты.

@4 Дорухои α-адреноблокаторҳо. Механизми таъсири дорухо. Нишондод барои истифодабарӣ. α-адреноблокирующие препараты. Механизм действия и применение.

@4 Дорухои β-адреноблокаторҳо. Механизми таъсири дорухо, истифодабарӣ. β-адреноблокирующие препараты. Механизм действия и применение.

@4 Дорухои α-адреномиметикҳо. Механизми таъсири дорухо, истифодабарӣ. α-адреномиметические средства. Механизм действия и применение.

@4 Дорухои β-адреномиметикҳо. Механизми таъсири дорухо, истифодабарӣ. β-адреномиметические средства. Механизм действия и применение.

@4 Дорухои симпатолитикҳо. Механизми таъсир ва нишондод барои истифодабарӣ. Симпатолитические средства. Механизм действия и применение.

@4 Дорухои симпатомиметикҳо. Механизми таъсир ва нишондод барои истифодабарӣ. Симпатомиметические средства. Механизм действия и применение.

@4 Спирти этил (этанол). Истифодабарии он дар тиб. Таъсирҳои нохияви, рефлектори ва резорбтивии спирти этил ба организм. Таъсири захрнокии спирти этил. Этиловый спирт (этанол). Местное, рефлекторное, резорбтивное действие. Токсическое действие алкоголя.

@4 Дорухои оромбахш. Таснифи дорухо. Бромидҳо. Механизми таъсир. Истифодаи бромидҳо. Бромизм ва муолиҷаи он. Седативные средства. Классификация. Бромиды. Механизм действия. Применение бромидов. Бромизм, его лечение.

@4 Дорухои оромбахши растанигӣ. Фарқияти механизми таъсири дорухои оромбахш аз бромидҳо. Нишондод барои истифодабари. Растительные седативные средства. Отличие в механизме действия бромидов и растительных седативных средств. Показания к применению.

@4 Таснифи дорухои хобовар. Тавсифи мукоисавии гуруҳҳои гуногуни химияви. Классификация снотворных средств. Сравнительная характеристика различных химических групп.

- @4 Доруҳои хобовар аз гуруҳи ҳосилаҳои бензодиазепин. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод барои истифодабари. Таъсири нохуши онҳо.
Снотворные средства из группы производных бензодиазепинов. Механизм действия. Препараты. Нежелательные явления.
- @4 Доруҳои хобовар аз гуруҳи ҳосилаҳои барбитуратҳо. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод барои истифодабари. Таъсири нохуши онҳо.
Снотворные средства из группы производных барбитуратов. Механизм действия препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты.
- @4 Заҳролудшавии шадид бо доруҳои хобовар, муолиҷаи он
Острое отравление снотворными средствами, лечение отравлений.
- @4 Доруҳои хобовар аз гуруҳи ҳосилаҳои ғайрибензодиазепин. Механизми таъсири доруҳо. Таъсири нохуши онҳо.
Небензодиазепиновые снотворные средства. Механизм действия. Показания к применению.
- @4 Кофеин, механизми таъсири танзимкунии руҳӣ, нишондодҳо, ғайринишондодҳо, ҳолатҳои нохуш.
Кофеин, механизм психостимулирующего действия, показания, противопоказания, нежелательные эффекты.
- @4 Доруҳои бедардкунанда. Механизми таъсири аналгетикҳои наркотики. Доруҳо. Анальгетики. Механизм действия наркотических анальгетиков. Препараты.
- @4 Таснифи алкалоидҳои афюнӣ аз рӯи сохти химиявӣ ва таъсир. Механизми таъсири бедардкунии алкалоидҳои афюн.
Классификация алкалоидов опия по химической структуре и по действию. Механизм обезболивающего действия алкалоидов опия.
- @4 Морфин. Хусусиятҳои таъсири он ба қисмҳои гуногуни СМА. Фармакокинетикаи морфин. Нишондод барои истифодабарӣ. Таъсири нохуш.
Морфин. Особенности механизма действия. Фармакокинетика морфина. Показания к применению. Нежелательные эффекты.
- @4 Доруҳои синтетикӣ морфин. Механизми таъсири доруҳо. Истифодабарии доруҳо. Синтетические аналоги морфина. Механизма действия препаратов. Применение.
- @4 Заҳролудшавии шадид бо морфин. Принсипи муолиҷаи он. Антагонистҳои морфин.
Острое отравление наркотическими анальгетиками. Принципы лечения отравлений. Антагонисты морфина.
- @4 Аналгетикҳои ғайринаркотикӣ. Таъсири фармакологӣ ва механизми таъсири доруҳои аналгетикҳои наркотикӣ. Нишондод барои истифодабарӣ.
Ненаркотические анальгетики Фармакологические эффекты и механизмы действия препаратов.
- @4 Тасниф ва хусусиятҳои таъсири гуруҳҳои гуногуни аналгетикҳои ғайринаркотикӣ.
Классификация и особенности действия каждой группы ненаркотических анальгетиков.
- @4 Механизми таъсири бедардкунии аналгетикҳои ғайринаркотикӣ. Доруҳо. Нишондод
Механизм обезболивающего действия ненаркотических анальгетиков. Препараты.
- @4 Механизми ҳароратпасткунии аналгетикҳои ғайринаркотикӣ. Доруҳо. Нишондод. Таъсири нохуши доруҳо.

Механизм жаропонижающего действия ненаркотических анальгетиков. Препараты. Показания к применению. Нежелательные эффекты.

@4 Механизми таъсири зидди илтиҳобии аналгетикҳои ғайринаркотики. Доруҳо. Нишондод барои истифодабарӣ. Таъсироти нохуши доруҳо.

Механизм противовоспалительного эффекта ненаркотических анальгетиков. Препараты. Показания к применению. Нежелательные эффекты.

@4 Аналгетикҳои ғайринаркотики аз гуруҳи ҳосилаҳои парааминофенол
Ненаркотические анальгетики из группы производных парааминофенола.

@4 Аналгетикҳои ғайринаркотики аз гуруҳи ҳосилаҳои кислотаи салитсилат.
Ненаркотические анальгетики, производные салициловой кислоты. Механизм действия препаратов. Побочные эффекты.

@4 Алкалоидҳои афъюн, тасниф, механизми таъсир, доруҳо ва нишондод.
Алкалоиды опия, классификация, механизм действия препаратов.

@4 Механизми таъсири бедардкунии морфин, нишондод.
Механизм обезболивающего действия морфина, показания к применению

@4 Таснифи доруҳо барои муолиҷаи эпилепсия. Механизми таъсири доруҳо.
Классификация противосудорожных препаратов. Механизм действия.

@4 Ерӣ ҳангоми приступи эпилепсия. Механизми таъсири доруҳо.
Помощь при приступах эпилепсии. Механизм действия препаратов.

@4 Доруҳои зидди илтиҳобии ғайростероидӣ. Механизми таъсир. Нишондод барои истифодабарӣ.
Таъсироти нохуши доруҳо.
Нестероидные противовоспалительные средства. Механизм действия препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты.

@4 Доруҳо барои муолиҷаи бемории никрис. Механизми таъсири доруҳо.
Препараты для лечения подагры. Механизм действия препаратов.

@4 Нейролептикҳо. Хусусияти механизми таъсир. Таснифи гуруҳҳои алоҳидаи доруҳо. Нишондод барои истифодабарӣ. Таъсири нохуши онҳо.
Нейролептики. Особенности механизма действия. Сравнительная характеристика отдельных групп. Показания к применению. Побочные эффекты.

@4 Механизми таъсири нейролептикҳои ҳосилаҳои фенотиазин, нишондод ва таъсири нохуш.
Механизм действия нейролептиков фенотиазинового ряда, применение, побочные эффекты.

@4 Механизми таъсири нейролептикҳо, доруҳо ва нишондод
Механизм действия нейролептиков, препараты и применение.

@4 Истифодабарии камфора дар тиб, механизми таъсир.
Применение камфоры в медицине, механизм действия.

@4 Хусусиятҳои таъсири кофеин ба СМА ва дигар узвҳо. Нишондод ва ғайринишондод барои истифодабарии доруҳо
Особенности действия кофеина на ЦНС и другие системы. Применение. Побочные эффекты кофеина.

@4 Доруҳои ки маркази нафасро ба ангешиш меоранд, механизми таъсири доруҳо. Нишондод.

Препараты, возбуждающие дыхательный центр, механизм действия препаратов. Показания к применению.

@4 Принсипҳои умумии муолиҷаи бемориҳои алергӣ. Механизми таъсири доруҳо. Общие принципы лечения аллергических заболеваний.

@4 Адrenomиметикҳое, ки ҳангоми шоки анафилактики истифода бурда мешаванд, тавсифи доруҳо
Адrenomиметики, применяемые при анафилактическом шоке, характеристика препаратов.

@4 Доруҳои антигистаминӣ, механизми таъсири онҳо. Таъсири нохуш.
Антигистаминные средства, механизм их действия. Побочные эффекты.

@4 Мустаҳкамкнандагони ҳуҷайраҳои фарбех. Механизми таъсир, нишондод барои истифодабарӣ.
Стабилизаторы тучных клеток. Механизм действия и показания к применению.

@4 Иммунодепрессантҳо, механизми таъсири онҳо. Нишондод барои истифодабарӣ.
Иммунодепрессанты. Механизм действия препаратов. Показания к применению.

@4 Танзимдиҳандагони иммунитет (иммуностимуляторҳо). Доруҳо. Механизми таъсир.
Нишондод барои истифодабарӣ.
Иммуностимуляторы. Механизм действия. Показания к применению.

@4 Механизми таъсири H1-гистаминоблокаторҳо, доруҳо ва нишондод барои истифодабарӣ
Механизм действия H1-гистаминоблокаторов, препараты и показания к применению

@4 Иммуностимуляторҳои биогени, доруҳо ва нишондод барои истифодабарӣ.
Иммуностимуляторы биологического происхождения, механизм действия препаратов

@4 Принсипҳои умумии муолиҷаи шоки анафилактикӣ. Доруҳо. Механизми таъсири доруҳо
Общие принципы лечения анафилактического шока. Препараты. Механизм действия препаратов.

@4 Глюкокортикоидҳо барои муолиҷаи диққи нафас, механизми таъсири онҳо.
Глюкокортикоиды для лечения бронхиальной астмы, механизм действия препаратов.

@4 Маводҳои зиддисулфа. Механизми таъсири гурӯҳҳои гуногун.
Противокашлевые средства. Механизм действия каждой группы. Взаимодействие с другими группами

@4 Маводҳои зиддисулфаи таъсирашон наркотикӣ. Механизми таъсир, истифодабарӣ.
Противокашлевые средства наркотического типа действия. Механизм действия, применение.

@4 Маводҳои зиддисулфаи таъсирашон ғайринаркотикӣ. Механизми таъсир, истифодабарӣ.
Противокашлевые средства ненаркотического типа действия. Механизм действия, применение.

@4 Маводҳои бронхвасеъкунанда – бронходилататорҳо. Механизми таъсири ҳар як гурӯҳ.
Бронходилататоры. Механизм действия каждой группы.

@4 Маводҳои балғамронанда, тасниф. Механизми таъсири доруҳо.
Отхаркивающие средства, классификация, механизм действия препаратов.

@4 Доруҳои балғамронанда аз растаниҳо. Механизми таъсири ин доруҳо.
Отхаркивающие средства растительного происхождения. Механизм действия препаратов.

@4 Дорухо афсурдакунандагони насоси протоновӣ ва Н2-гистаминоблокаторҳо барои муолиҷаи реши меъда. Механизми таъсир ва ҳамтаъсирии онҳо.

Ингибиторы протонового насоса и Н2 – гистаминоблокаторы для лечения язвенной болезни желудка. Механизм действия и взаимодействие.

@4 Дорухо М-холиноблокаторҳо барои муолиҷаи реши меъда. Механизми таъсири доруҳо.

Нишондод. Ҳамтаъсирии доруҳо.

М-холиноблокаторы и антацидные средства для лечения язвенной болезни желудка. Механизм действия препаратов. Взаимодействие с другими препаратами.

@4 Гастропротекторҳо. Таснифи доруҳо. Механизми таъсири онҳо. Нишондод

Гастропротекторы. Классификация. Механизм действия препаратов. Показания к применению.

@4 Доруҳои исхоловари синтетикӣ, доруҳо, механизми таъсир.

Синтетические слабительные средства, препараты, механизм действия, применение

@4 Доруҳои исхоловар аз растанӣ, доруҳо, механизми таъсир.

Слабительные средства растительного происхождения, препараты, механизм действия, применение

@4 Доруҳои исхоловаре, ки ба тамоми сатҳи руда таъсир мерасонанд механизми таъсир, нишондод.

Слабительные средства, влияющие на всем протяжении кишечника, механизм действия и применение.

@4 Доруҳои исхоловар аз растанӣҳо. Таъсири доруҳо.

Слабительные средства растительного происхождения. Действие препаратов.

@4 Доруҳои зиддихеликобактер барои муолиҷаи реши меъда.

Антихеликобактерная терапия язвенной болезни желудка.

@4 Намудҳои гиповитаминоз. Доруҳои витаминии дар обхалшаванда. Доруҳо. Нишондод барои истифодабарӣ.

Виды гиповитаминозов. Водорастворимые витамины. Роль в организме. Название препаратов (витаминов). Показания к применению.

@4 Витаминҳои гуруҳи В. Механизми таъсири доруҳо. Истифодабарӣ.

Витамины группы В. Механизм действия. Применение.

@4 Доруҳои витаминии дар равшан халшаванда. Механизми таъсири онҳо. Нишондод барои истифодабарӣ.

Жирорастворимые витамины. Название препаратов (витаминов), их биологическая роль. Показания к применению.

@4 Танзимдихандагони биогенӣ. Сарчашмаҳои пайдоиши онҳо. Механизми таъсири доруҳо, нишондод барои истифодабарӣ.

Биогенные стимуляторы. Источники их получения, механизм действия препаратов. Показания к применению.

@4 Танзимдихандагони биогенӣ аз растанӣ. Механизми таъсири доруҳо, нишондод барои истифодабарӣ.

Биогенные стимуляторы растительного происхождения, механизм действия препаратов. Показания к применению.

@4 Танзимдихандагони биогенӣ аз хайвонот. Механизми таъсири доруҳо, нишондод барои истифодабарӣ.

Биогенные стимуляторы животного происхождения, механизм действия препаратов. Показания к применению.

@4 Танзимдихандагони биогенӣ аз захри мор ва замбӯр. Механизми таъсири дорухо, нишондод барои истифодабари.

Биогенные стимуляторы из яда пчёл и змей, механизм действия препаратов. Показания к применению.

@4 Камхунии гипохроми. Чаббиши оҳан дар организм. Дорухо барои муолича. Таъсири нохуши дорухо ва баргараф кардани он.

Гипохромная анемия. Всасывание железа в организме. Препараты для лечения. Нежелательные явления при лечении, их устранение.

@4 Доруҳои оҳандор барои муоличаи камхунии гипохромӣ, ҳолатҳои нохуши дорухо

Препараты железа для лечения гипохромной анемии. Нежелательные эффекты.

@4 Камхунии гиперхроми. Принсипи муолича. Дорухо.

Гиперхромная анемия. Принципы лечения. Препараты.

@4 Камхунии нормохроми. Принсипи муолича. Дорухо.

Нормохромная анемия. Принципы лечения. Препараты.

@4 Доруҳои антиагреганти. Механизми таъсири дорухо. Нишондод.

Антиагрегантные средства. Механизм действия и показания к применению препаратов.

@4 Доруҳои антикоагулянтҳо. Таснифи дорухо аз руи механизми таъсир. Механизми таъсири дорухо. Нишондод.

Антикоагулянты – классификация по механизму действия. Механизм действия препаратов.

Применение.

@4 Антикоагулянтҳои таъсирашон бевосита, механизми таъсир, нишондод ва таъсирҳои ноҳоҳам.

Антикоагулянты прямого действия, механизм действия и нежелательные эффекты.

@4 Антикоагулянтҳои таъсирашон бавосита, механизми таъсир, нишондод ва таъсирҳои ноҳоҳам.

Антикоагулянты непрямого действия, механизм действия и нежелательные эффекты.

@4 Гемостатикҳо. Механизми таъсир, нишондод ва ҳолатҳои нохуши дорухо.

Гемостатики. Механизм действия препаратов, применение и побочные эффекты.

@4 Доруҳои антифибринолитикӣ. Механизми таъсир, нишондод ва ҳолатҳои нохуши дорухо.

Антифибринолитические средства, механизм действия, показания к применению.

@4 Доруҳое, ки барои манъ кардани хунравӣ истифода бурда мешаванд. Механизми таъсири дорухо. Нишондод.

Средства, применяемые для остановки кровотечений. Механизм действия и показания к применению препаратов.

@4 Доруҳои фибринолитикӣ. Механизми таъсир, нишондод ва ҳолатҳои нохуши дорухо.

Фибринолитические средства, механизм действия. Применение препаратов.

@4 Воситаҳои доругӣ барои ба танзим овардан ва афсурдакунии фибринолиз. Механизми таъсири дорухо, нишондодҳо.

Средства, стимулирующие и угнетающие фибринолиз. Механизм действия препаратов, показания к применению.

@4 Воситаҳои доруғие, ки барои пешгири ва муолиҷаи тромбозҳо истифода мебаранд.
Лекарственные средства, применяемые для профилактики и лечения тромбозов.

@4 Моёҳои хунивазқунанда, талабот нисбати онҳо.
Кровезамещающие жидкости, требования, предъявляемые к ним

@4 Принсипи муолиҷа бо гормонҳо. Нишондод барои истифодабарии гормонҳо.
Принципы гормональной терапии. Показания к применению гормональных препаратов.

@4 Таснифи гормонҳо аз рӯи сохти химиявӣ. Механизми таъсири гормонҳо.
Классификация гормонов по химической структуре. Механизм действия гормонов.

@4 Доруҳои гормоналии ғадуди сипаршақл. Механизми таъсир. Нишондод барои истифодабарии.
Таъсироти нохуш.
Гормоны щитовидной железы и их препараты. Механизм действия, показания к применению, нежелательные эффекты.

@4 Доруҳои гормоналии ғадуди зери меъда. Механизми таъсир. Нишондод барои истифодабарии.
Таъсироти нохуш.
Гормоны поджелудочной железы и их синтетические препараты. Инсулин, механизм действия, его препараты.

@4 Механизми таъсири инсулин. Доруҳои инсулин. Таъсири нохуши он.
Механизм действия инсулина. Препараты инсулина. Нежелательные эффекты.

@4 Маводҳои қандпастандаи барои истифодаи даруни. Механизми таъсир. Нишондод барои
истифодабарии. Таъсироти нохуш.
Пероральные сахароснижающие средства. Механизм действия, показания к применению, нежелательные эффекты.

@4 Глюкокортакоидҳо барои муолиҷаи диққи нафас. Механизми таъсир. Нишондод барои
истифодабарии. Таъсироти нохуш.
Глюкокортикоиды для лечения бронхиальной астмы, принципы их действия. Препараты.

@4 Гликозидҳои дил. Растаниҳое, ки дар таркибашон гликозидҳои дил доранд. Сохти
гликозидҳои дил. Нишондод.
Сердечные гликозиды, строение. Растения, содержащие сердечные гликозиды. Основные
показания к применению.

@4 Фармакодинамикатаъсири кардиотонии гликозидҳои дил.
Фармакодинамика кардиотонического действия сердечных гликозидов.

@4 Фармакокинетикатаъсири гликозидҳои дил. Механизми таъсири доруҳо ва нишондод. Аломатҳои
заҳролудшавӣ бо гликозидҳои, муолиҷаи он.
Фармакокинетика сердечных гликозидов. Клинические проявления интоксикации сердечными
гликозидами, ее лечение и профилактика.

@4 Гликозидҳои дил, механизми таъсир, доруҳо, нишондод барои истифодабарии.
Сердечные гликозиды, механизм действия, препараты и показания к применению.

@4 Хосиятҳои физики-химиявӣ гликозидҳои дил
Физико-химические свойства сердечных гликозидов

@4 Доруҳои кардиотонии сохташон гайригликозиди. Механизми таъсир ва нишондод.

Кардиотонические средства негликозидной структуры. Механизм действия и показания.

@4 Таснифи доруҳои антиангиналӣ.
Классификация антиангинальных средств.

@4 Нитратҳои органики. Механизми таъсир. Таъсифи муқоисавии доруҳо. Таъсири ноҳуши доруҳо.
Органические нитраты. Механизмы действия нитратов. Сравнительная характеристика препаратов.

@4 Фармакотерапияи бемории ишемияи дил, механизми таъсири доруҳо.
Фармакотерапия ИБС, механизм действия препаратов.

@4 Фармакодинамиккаи доруҳои калцийблокаторҳо, ҳамтаъсири бо дигар доруҳо
Фармакодинамика кальций блокаторов, взаимодействие с другими препаратами.

@4 Механизми таъсири миотропии нитратҳои органикӣ, доруҳо, истифодабарӣ.
Органические нитраты, механизм миотропного действия, препараты, применение

@4 Механизми таъсири нейротропии нитратҳои органикӣ, доруҳо, истифодабарӣ ва таъсирҳои ноҳушам
Органические нитраты, механизм нейротропного действия, применение и побочные эффекты

@4 Доруҳои антиангиналӣ, ки кашонидани оксигенро ба миокард баланд менамоянд. Нишондод.
Антиангинальные средства, повышающие доставку кислорода к миокарду. Механизм действия и нежелательные эффекты.

@4 Доруҳои антиангинали аз ғуруҳи антагонистҳои каналҳои Са. Механизми таъсир ва ҳолатҳои ноҳуши доруҳо.
Антиангинальные средства из группы антагонистов ионов Са. Механизм действия и нежелательные эффекты.

@4 Таъсири антиангиналии В-адреноблокаторҳо. Механизми таъсир. Таъсирҳои фармакологии доруҳои алоҳида. Нишондодҳо барои истифодабарӣ.
Антиангинальные свойства В-адреноблокаторов. Механизм действия. Фармакологические эффекты отдельных препаратов. Показания для применения.

@4 Принсипҳои муолиҷаи инфаркти миокард.
Принципы лечения инфаркта миокарда.

@4 Доруҳои гипотензивии нейротропӣ таъсиршон ноҳиявӣ. Механизми таъсир ва ҳолатҳои ноҳуши доруҳо.
Нейротропные гипотензивные средства периферического действия. Механизмы действия препаратов. Показания к применению.

@4 Таснифи доруҳои зиддишорбаланди. Хусусиятҳои механизми таъсири ғуруҳи доруҳо.
Классификация антигипертензивных средств. Особенности механизма действия отдельных групп.

@4 Доруҳои гипотензивии таъсиршон марказӣ. Механизми таъсир, нишондод.
Гипотензивные средства центрального действия. Механизмы действия препаратов. Показания к применению.

@4 Доруҳои гипотензивӣ аз ғуруҳи афсурдақунандаҳои ферменти ангиотензинтабдилдиҳанда.
Механизми таъсири доруҳо ва ҳолатҳои ноҳуши доруҳо.
Гипотензивные средства из группы ингибиторов АПФ. Механизм действия препаратов. Побочные эффекты.

@4 Доруҳои зиддифишорбаландӣ аз гуруҳи антагонистони ресепторҳои ангиотензин, механизми таъсир ва ҳолатҳои нохуш.

Гипотензивные средства из группы антагонистов ангиотензиновых рецепторов. Механизм действия препаратов. Побочные эффекты.

@4 Доруҳои таъсиршон миотропии зидди фишорбаландӣ. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод.

Миотропные гипотензивные средства. Механизм действия препаратов. Побочные эффекты.

@4 Доруҳои гипотензивӣ, ки ба системаи ренин-ангиотензин таъсир доранд. Механизми таъсири доруҳо.

Гипотензивные средства, влияющие на ренин-ангиотензивную систему. Механизм действия препаратов.

@4 Фитотерапияи бемории фишорбаландӣ. Растаниҳо, таъсири онҳо.

Фитотерапия гипертонической болезни. Действие лекарственных растений.

@4 Доруҳои гипотензивӣ аз гуруҳи афсурдакунандагони каналҳои Са. Механизми таъсир ва ҳолатҳои нохуши доруҳо.

Гипотензивные препараты из группы блокаторов Са каналов. Механизм действия препаратов. Побочные эффекты.

@4 Доруҳои гипотензивӣ аз гуруҳи В-адреноблокаторҳо. Механизми таъсир ва ҳолатҳои нохуши доруҳо.

Гипотензивные препараты из группы В-адреноблокаторов. Механизм действия препаратов. Побочные эффекты.

@4 Маводҳои доруғие, ки ҳангоми кризи гипертонӣ истифода мебаранд. Механизми таъсири доруҳо.

Лекарственные препараты, применяемые при гипертоническом кризе. Механизм действия препаратов.

@4 Доруҳои, ки фишори хунро баланд мекунад. Механизми таъсир ва ҳолатҳои нохуши доруҳо. Средства повышающие артериальное давление. Механизм действия препаратов

@4 Доруҳои гипотензивӣ, ки ба мубодилаи обу намак таъсир доранд. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод.

Средства, влияющие на водно-солевой обмен для лечения гипертензии. Механизм действия препаратов. Побочные эффекты.

@4 Доруҳои гипертензивӣ. Таснифи доруҳо. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Гипертензивные средства. Классификация. Механизм действия препаратов

@4 Талабот ба маводҳои антисептикӣ ва дезинфексионӣ. Доруҳо. Мафҳуми коэффисиенти феноли. Механизми таъсири доруҳои гуруҳи химиявиашон гуногун

Требования, предъявляемые к антисептическим и дезинфицирующим средствам. Понятие о фенольном коэффициенте. Механизм действия препаратов разных химических групп.

@4 Таснифи маводҳои антисептикӣ ва дезинфексионӣ.

Классификация дезинфицирующих и антисептических средств.

@4 Антисептикҳо аз гуруҳи ҳосилаҳои фенол. Доруҳо. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Антисептики из группы фенола. Препараты, механизм действия. Применение.

@4 Антисептикҳо аз гуруҳи детергентҳо. Доруҳо. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод.

Антисептики из группы детергентов. Механизм действия препаратов Применение

@4 Антисептикҳо аз гурӯҳи ҳосилаи нитрофуран. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод.
Антисептики из группы производных нитрофурана. Механизм действия препаратов. Применение

@4 Антисептикҳо аз гурӯҳи рангкунандагон. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод.
Антисептики из группы красителей. Механизм действия препаратов. Применение.

@4 Антисептикҳо аз гурӯҳи пайвастаҳои галогендошта. Таъсири доруҳо, истифодабарӣ.
Истифодаи йод дар тиб.
Антисептики из группы галогенсодержащих соединений. Механизм действия препаратов.
Применение йода в медицине.

@4 Антисептикҳо аз гурӯҳи пайвастаҳои металлҳои вазнин. Механизми таъсири доруҳо.
Нишондод.
Антисептики из группы соединений тяжелых металлов. Механизм их действия. Препараты,
применение.

@4 Антисептикҳо аз гурӯҳи оксидшавандагон. Доруҳо. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод.
Антисептики из группы окислителей, механизм действия. Применение

@4 Антисептикҳо аз гурӯҳи альдегид ва спиртҳо. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод.
Антисептики из группы альдегидов и спиртов. Механизм действия, применение.

@4 Антисептикҳо аз гурӯҳи кислота ва ишкорҳо. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод.
Антисептики из группы кислот и щелочей. Механизм действия препаратов. Применение.

@4 Асосгузори химиотерапия. Принсипҳои асосии химиотерапия. Антибиоз.
Основоположники химиотерапии. Основные принципы ХТ. Антибиоз.

@4 Таснифи АБ аз рӯи сохти химиявӣ.
Принципы классификации антибиотиков по химическому строению.

@4 Таснифи антибиотикҳо аз рӯи спектри таъсирот ва механизми таъсири доруҳо
Классификация антибиотиков по механизму действия и по спектру действия.

@4 Антибиотикҳои ҳалқаи В-лактами дошта. Спектр ва механизми таъсири доруҳо. Нишондод.
Таъсири ноҳуши доруҳо.
Антибиотики, имеющие в структуре β -лактамное кольцо.

@4 Пенисиллинҳо. Спектр ва механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Таъсири ноҳуши доруҳо
Пенициллины. Спектр и механизм действия. Преимущества и недостатки при их применении.
Побочные эффекты.

@4 Бартарӣ ва норасоии пенициллинҳои биосинтетикӣ ва нимсинтетикӣ ҳангоми истифодабарӣ.
Преимущества и недостатки биосинтетических и полусинтетических пенициллинов при их
применении.

@4 Механизми таъсири пенициллинҳои нимсинтетикӣ, доруҳо.
Механизм действия полусинтетических пенициллинов, препараты.

@4 Пенициллинҳои биологӣ. Механизми таъсир, препаратҳо.
Биологические пенициллины. Механизм действия, препараты

@4 Антибиотикҳои спектри таъсиршон маҳдуд, доруҳо ва механизми таъсир.
Антибиотики узкого спектра действия, препараты и механизм действия.

@4 Антибиотикҳои спектри таъсирашон васеъ, доруҳо ва механизми таъсир.
Антибиотики широкого спектра действия, препараты и механизм действия.

@4 Сефласпоринҳо, доруҳои катори I–IV. Спектр ва механизми таъсири доруҳо. Нишондод.
Таъсири нохуши доруҳо.
Цефалоспорины, I–IV поколения. Спектр и механизм действия препаратов. Нежелательные
эффекты.

@4 Карбапенемҳо. Спектр ва механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Таъсири нохуши доруҳо.
Карбапенемы. Спектр и механизм действия препаратов. Нежелательные эффекты.

@4 Макролидҳо ва азолидҳо. Спектр ва механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Таъсири нохуши
доруҳо.
Макролиды и азалиды. Спектр и механизм действия препаратов. Нежелательные эффекты

@4 Тетрасиклинҳо, механизм ва спектри таъсири тетрациклинҳо. Нишондод. Таъсири нохуши
доруҳо.
Тетрациклины. Спектр и механизм действия препаратов. Нежелательные эффекты.

@4 Ҳосилаи диоксиаминофенилпропан (левомецетин). Спектр ва механизми таъсири доруҳо.
Нишондод. Таъсири нохуши доруҳо.
Производные диоксиаминофенилпропана (левомецетин). Спектр и механизм действия препаратов.
Нежелательные эффекты.

@4 Аминогликозидҳо. Спектр ва механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Таъсири нохуши доруҳо.
Аминогликозиды. Спектр и механизм действия препаратов. Нежелательные эффекты.

@4 Полипептидҳои циклики (полимиксин). Спектр ва механизми таъсири доруҳо. Нишондод.
Таъсири нохуши доруҳо.
Циклические полипептиды (полимиксин). Спектр и механизм действия препаратов.
Нежелательные эффекты.

@4 Антибиотикҳои ки танҳо барои истифодаи беруни тавсия мешаванд. Спектр ва механизми
таъсири доруҳо. Нишондод. Таъсири нохуши доруҳо.
Антибиотики исключительно для наружного применения. Механизм действия препаратов.
Нежелательные эффекты.

@4 Антибиотикҳо аз гурӯҳи бензилпенициллинҳо. Механизм ва спектри таъсир, ҳолатҳои нохуш.
Антибиотики из группы бензилпенициллинов. Механизм и спектр действия, нежелательные
эффекты.

@4 Антибиотикҳо аз гурӯҳи сефалоспоринҳо. Механизм ва спектри таъсир, ҳолатҳои нохуш.
Антибиотики из группы цефалоспоринов. Механизм и спектр действия, нежелательные эффекты.

@4 Антибиотикҳо аз гурӯҳи линкозамидҳо. Механизм ва спектри таъсир, ҳолатҳои нохуш.
Антибиотики из группы линкозамидов. Механизм и спектр действия, нежелательные эффекты.

@4 Доруҳои сульфаниламидҳо. Тавсифи умумии онҳо, сохти химияви, механизми таъсири доруҳо.
Спектри таъсири сульфаниламидҳо. Доруҳо.
Сульфаниламидные препараты. Их общая характеристика, химическая структура, механизм
действия. Спектр действия.

@4 Таснифи сульфаниламидҳо. Сульфаниламидҳои комбинативи. Механизми таъсири доруҳо.
Нишондод. Таъсироти ноҳолами доруҳои СА хангоми истифодабари ва баргараф намудани онҳо.

Классификация сульфаниламидных препаратов. Комбинированные препараты. Механизм действия препаратов. Нежелательные эффекты и их устранение.

@4 Фторхинолонҳо. Спектр ва механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Таъсири ноҳуши доруҳо. Фторхинолоны. Спектр и механизм действия препаратов. Нежелательные эффекты.

@4 Ҳосилаҳои 8-оксихинолин. Спектр ва механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Таъсири ноҳуши доруҳо.

Производные 8-оксихинолина. Спектр и механизм действия препаратов. Показания к применению. Нежелательные эффекты.

@4 Ҳосилаҳои нитрофуранҳо (фурасиллин, фурадонин). Спектр ва механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Таъсири ноҳуши доруҳо.

Производные нитрофурана. Спектр и механизм действия препаратов. Показания к применению. Нежелательные эффекты.

@4Тавсифи клинико-фармакологии хинолонҳо. Тасниф ва механизми доруҳо. Спектр.

Клинико-фармакологическая характеристика хинолонов. Классификация и механизм действия препаратов. Спектр.

@4 Таснифи доруҳои зидди бемории сил. Тавсифи доруҳо.

Классификация противотуберкулезных средств. Характеристика препаратов.

@4 Доруҳои катори 1-ум барои муолиҷаи бемории сил. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Таъсири ноҳуши доруҳо.

Противотуберкулезные средства 1 ряда. Механизм действия. Нежелательные эффекты.

@4 Доруҳои катори 2-ум ва 3-ум барои муолиҷаи бемории сил. Механизми таъсири доруҳо. Нишондод. Таъсири ноҳуши доруҳо.

Противотуберкулезные средства 2 и 3 ряда. Механизм действия. Нежелательные эффекты.

@4 Маводҳои зиддивирӯсӣ. Таснифи доруҳо, механизми таъсирот, тавсифи ҳар як гуруҳи доруҳо. Противовирусные средства. Классификация, возможные механизмы действия противовирусных средств. Характеристика препаратов каждой группы.

@4 Интерферонҳо, механизми таъсир ва нишондод.

Интерфероны, механизм действия, применения.

@4Тавсифи клинико-фармакологии доруҳои зидди вируси герпес. Механизм ва нишондод барои истифодабарӣ.

Клинико-фармакологическая характеристика противогерпетических средств. Механизм действия и применение.

@4Тавсифи клинико-фармакологии доруҳои зидди вируси зуком. Механизми таъсири доруҳо.

Клинико-фармакологическая характеристика препаратов для вируса гриппа. Механизм действия и применение.

@4Тавсифи клинико-фармакологии доруҳои зидди вируси СПИД. Механизми таъсири доруҳо.

Клинико-фармакологическая характеристика для лечения СПИД. Механизм действия.

@4Тавсифи клинико-фармакологии доруҳои зидди вируси цитомегаловирус. Механизми таъсири доруҳо.

Клинико-фармакологическая характеристика препаратов для лечения цитомегаловируса. Механизм действия препаратов.

@4Тавсифи клинко-фармакологии доруҳои ҳосилаи нитроимидазол. Механизми таъсир ва нишондод барои истифодабарӣ.

Клинко-фармакологическая характеристика препаратов из группы производных нитроимидазола. Механизм действия и применение.